



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Шӯрои доимии САҲА № 1061

Шаҳри Вена, 2 июли соли 2015

Изҳороти Иттиҳоди Аврупо оиди гуногунандешии сиёсӣ дар Тоҷикистон

Тоҷикистон рӯзи шанбеи гузашта ҳаждаҳум солгарди ба имзо расидани Созишномаи умумии истикрори сулҳ ва ризоияти миалле, ки ба даҳшатҳои ҷанги шаҳравандӣ хотима гузошта буд, ҷашн гирифт. Аммо Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) дар муқобили фишорҳои зиёде нисбати аъзоёни худ ба таври эътироз маҷбур шуд, ки ҷашнгириҳои ваҳдати миллиро бойкот намуда, дар муроҷиати худ навиштааст, ки принципҳои Созишномаи гуногунандешии сиёсӣ риоя карда намешаванд. Ин бори аввал аст, ки яке аз иштирокчиёни асосии Созишномаи ризоияти миалле, ки дар соли 1997 ба имзо расида буд, чунин масъаларо бардошт.

Иттиҳоди Аврупо ба ин нигаронӣ тарафдор аст. Миссияи назорати интиҳоботи САҲА/ДИДҲБ дар гузориши ниҳоии худ дар соли ҷорӣ қайд намуда буд, ки интиҳобот дар фазои маҳдуди сиёсӣ ҷой дошт ва натавонист ба номзадҳо шароити баробарро таъмин кунад. Баъдан ба сабаби афзоиши таъкибот, аъзоёни ҲНИТ тариқи сабти видеоӣ ҳизбро дар шароити шубҳанок ғавҷ-ғавҷ тарк намуданд. Мо низ аз хабари рӯзномаи ҳукумати дар бораи оғози тафтишоти ҷиноятӣ нисбати раҳбари ҲНИТ Муҳиддин Кабирӣ гӯё барои хусусигардонии ғайриқонунии моликият, ки 16 сол пеш рӯй додааст, нигарон гаштем. Мӯҳлати ин даъво саволхоро ба миён меоварад, зеро он ба вақти силсилаи ғамдиҳии аъзоёни ҲНИТ ва мутаҳҳамкунии ғаёлону сиёсатмадорони муҳолифин барои ҷиноятҳои ҳаёлий рост меояд.

Фишор ба муҳолифони сиёсӣ на фақат дар мавриди ҲНИТ аст. Инчунин, мо аз ахиран боздошти узви гурӯҳи муҳолиф ба номи "Гурӯҳи 24" Шабнам Худойдодова, ки бо дархости Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Беларус дастгир шудааст, саҳт нигаронем. Бо назардошти тақдири дигар аъзоёни "Гурӯҳи 24", ки дар талоши ислоҳоти демократӣ дар Тоҷикистон буданд, мо аз давлати Беларус даъват ба амал меоварем, ки хонум Худойдодова ба Тоҷикистон баргардонида нашавад.

Мо Ҳукумати Тоҷикистонро ба пурра риоя кардани ўҳдадорихои худ дар назди САҲА ва таъмин намудани фазо барои ақидаҳои сиёсии мусолиमतомези алтернативӣ даъват мекунем.

Кишварҳои номзад – давлатҳои Ҷумҳурии Югославияи собиқ, яъне Македония, Монтенегро*, ва ҳамчунин Исландия + ва Албания *, кишвари пайрави раванди якҷояшавӣ ва эътидол ва номзади эҳтимолӣ - Босния ва Герсеговина ва кишвари АСОА, яъне Норвегия - аъзои Минтақаи иқтисодии Аврупой, ин изҳоротро дастгирӣ карданд.

* Македония (ҷумҳурии собиқи Югославия), Монтенегро ва Албания дар Раванди якҷояшавӣ ва эътидол иштирок мекунанд.

+ Исландия то ҳол узви АСОА ва Минтақаи иқтисодии Аврупой мебошад.

euoffice@osce.org eeas.europa.eu/delegations/vienna